

**УДК 82
ББК 83.3(0)9**

**МЕРОСИ НАСРИИ
АҲМАДИ ҶОМ** *Мирзоҳоғизиён Мехрафқан Мирзоҳоғиз,
докторант (Phd) МТД “ДДХ ба номи акад.
Б.Гафурев” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**ПРОЗАИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ
АҲМАДА ДЖОМИ** *Мирзоҳоғизиён Мехрафқан Мирзоҳоғиз,
докторант (Phd) ГОУ “ХГУ им. акад.
Б. Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)*

**AHMAD JOMI'S
PROSAIC HERITAGE** *Mirzohofiziyon Mehrafkan Mirzohofiz,
Doctoral student of the State Educational Institute
“Khujand State University named after acad. B.G.Gafurov”
(Tajikistan, Khujand) E-MAIL: mirzohofiz@mail.ru*

Калидвоҷаҳо: Осори насрӣ, адабиёти ирфонӣ, Аҳмади Ҷом, Жандапил, “Анису-т-тоибин”, “Равзату-л-музнибин”, “Мифтоҳу-н-наҷот”, “Сироҷу-с-соирин”, “Биҳору-л-ҳақиқат”, “Кунузу-л-ҳикмат”

Дар мақола осори насрии Аҳмади Ҷом муаррифӣ шудааст. Муаллиф дар мақола асарҳои “Анису-т-тоибин”, “Равзату-л-музнибин”, “Мифтоҳу-н-наҷот”, “Сироҷу-с-соирин”, “Биҳору-л-ҳақиқат”, “Кунузу-л-ҳикмат” ва “Рисолаи Самарқандия”-и Аҳмади Ҷомро дар алоҳидагӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Зимни баррасӣ ба мундариҷа, сабки таълиф, нусхашиносӣ ва хусусиятҳои адабии осори насрии Аҳмади Ҷом таваҷҷӯҳӣ хоса зоҳир гардидааст. Зикр гардидааст, ки Аҳмади Ҷомӣ муаллифи бештар аз даҳ асари мансур буда, то имрӯз ягон асари насрии ў дар Тоҷикистон чоп нашудааст ва ба муомилоти илмӣ қашиданӣ онҳо ба руиҳи бештари адабиётшиносии тоҷик мусоидат ҳоҳад кард.

Ключевые слова: Прозаические произведения, мистическая литература, Ахмад Джоми, “Жандапил”, “Анису-т-таибин”, “Равзату-л-музнибин”, “Мифтаху-н-наджат”, “Сираджу-с-саирин”, “Биҳару-л-ҳакикат”, “Кунузу-л-ҳикмат”

Представлено прозаическое наследие Ахмада Джоми. Исследованы особенности мистических произведений “Анису-т-таибин”, “Равзату-л-музнибин”, “Мифтаху-н-наджат”, “Сираджу-с-саирин”, “Биҳару-л-ҳакикат”, “Кунузу-л-ҳикмат” и “Рисолаи Самаркандиня”. Уделено пристальное внимание содержанию, кодикологии и литературным особенностям прозаического наследия Ахмада Джоми. Отмечено, что перу Ахмада Джоми принадлежит более десяти прозаических произведений, и до сегодняшнего дня ни одно из них не опубликовано и не стало объектом исследования. Введение в научный оборот прозаических произведений Ахмада Джоми, несомненно, будет содействовать дальнейшему развитию таджикского литературоведения.

Key-words: prosaic literary productions, mystical literature, Ahmad Jomi, “Zhandapil”, “Anisu-t-taibin”, “Ravzatu-l-muznibin”, “Miftahu-n-najat”, “Siraju-s-sairin”, “Biharu-l-hakikat”, “Kunuzu-l-hikmat”

The article under consideration introduces the reader into Ahmad Jom's prosaic heritage. The author of the article canvasses the peculiarities of the following literary productions "Anisu-t-taibin", "Ravzatu-l-muznibin", "Miftahu-n-nadzhat", "Siraju-s-sairin", "Biharu-l-hakikat", "Kunuzu-l- Hikmat" and "Risolai Samarkandia" by Ahmad Jomi separately.

In the course of the study, the author paid close attention to the content, codicology and literary peculiarities of Ahmad Jomi's prosaic heritage.

Таҳқиқи мероси мансур ва омӯзиши адабии онҳо аз самтҳои муҳими пажӯҳишҳои филологӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина осори насрии Аҳмади Ҷом аз аҳамияти хоса бархурдор мебошад. Бо он ки ин гурӯҳи осори ўарзишҳои зиёди адабиро дар ҳуд доранд, то ҳол дар адабиётшиносии тоҷик мавриди таҳқиқи хоса қарор нагирифтаанд.

Дар таҳқиқоти Бадеъуззамони Фуруzonfar, Забехуллоҳи Сафо, Қосим Ғанӣ, Абдулҳусайн Зарринкӯб маълумоти муҳтасаре роҷеъ ба ҷаҳони хоси ирфонии Аҳмади Ҷом мавриди сухан рафтааст. Дар адабиётшиносии тоҷик Ҳолик Мирзозода доир ба рӯзгор ва мероси Аҳмади Ҷом маълумоти муҳтасар дода, дар бораи маслаки ўандешаронӣ намудааст [9, қ.1, с.106-110]. Муҳаққики мазкур ҷанд рубоиву ғазалро аз Аҳмади Ҷом иқтибос оварда, ба зикри асомии осори насрии ўиктифо варзидааст [9, қ.1, с.107].

Дар адабиётшиносии тоҷик низ метавон аз "Энциклопедияи советии тоҷик" ва "Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик" дар бораи орифи мазкур маълумот пайдо кард, ки ҳарду ба қалами адабиётшинос Аълоҳон Афсаҳзод тааллук дорад. Ин муҳаққики низ танҳо номи осори насрии Аҳмади Ҷомро қайд намудааст [25, ҷ.1, с.335].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо гулчини ғазалҳои Аҳмади Ҷом бо номи "Жандапил (Гулчин аз девон)" чоп гардидааст [6]. Аммо, ҳамон гуна ки ишора шуд, дар мавриди осори мансури Аҳмади Ҷом таҳқиқи хоса анҷом напазирифтааст.

Мероси насрии Аҳмади Ҷом дар байни осори ирфонии аҳди хеш мақоми баланд дорад. Зикри шаҳсият ва осору афкори ўдар ашъору осори донишмандони ҳамзамон ва баъдина ба мисли Ҳаким Саноии Ғазнавӣ, Яъқуби Ҳиравӣ, Ҳамдуллоҳи Муставғӣ, Ибни Батуга, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, Ҳочӣ Ҳалифа, Дорошукуҳ ва дигарон далели ин назар аст.

Тасҳех ва нашри осори насрии Аҳмади Ҷом дар қаламрави забони форсӣ низ ин назарро таъйид менамояд. Дар ин замина хидматҳои Алии Фозил, Ядуллоҳ Баҳмани Мутлақ, Сайдмуҳаммади Ростгӯ ва Ҳасан Насири Ҷомӣ шоистаи зикр аст. Бо мақсади қӯшиш дар ин самт, ин ҷо ба муаррифии осори насрии бозмондаи Аҳмади Ҷом мепардозем.

"Анису-т-тоибин". Номи пурраи асар "Анису-т-тоибин ва сиротиллоҳи-л-мубин" буда, бештар бо номи ихтисории "Анису-т-тоибин" зикр мегардад. Дар тазкираи "Ҳафт иқлим"-и Амин Аҳмади Розӣ зери фасли "Шуаро ва нависандагони иқлими робеъ" [13, ҷ.2, с.177], дар "Кашфу-з-зунун ъан асмоия-л-кутуби ва-л-фунун"-и Ҳочӣ Ҳалифа [21, ҷ.1, с.197] ва дар "ал-Ансоб"-и Самъонӣ зери фасли "Ҳарфи чим" [16, ҷ.2, с.13] ба сурати "Анису-т-тоибин" ном бурда шудааст. Мусташриқи рус В.Иванов асари мазкурро бо номи "Анису-т-тоибин ва сиротиллоҳи-л-мубин" ба қалам додааст [2, с.27]. Ҳуди муаллиф низ қисмати аввали номи асарро муносибтар медониста, зеро дар "Равзату-л-музнибин", "Мифтоҳу-н-наҷот" ва "Биҳору-л-ҳақиқат"-и ҳуд бо номи "Анису-т-тоибин" аз он ёд мекунад [3, с.171; 4, с.77].

Таърихи дақиқи таълифи асари мазкур маълум нест. Ба он сабаб, ки дар дигар асарҳои Аҳмади Ҷом “Равзату-л-музнибин” (соли таълиф байни солҳои 1126-1131), “Мифтоҳу-н-наҷот” (соли таълиф 1128) ва “Биҳору-л-ҳақиқат” (соли таълиф 1133) номи “Анису-т-тоибин” омадааст, метавон таъкид намуд, ки китоби мазкур дар аввали асри XI таълиф гардидааст ва зоҳирان аз нахустин асарҳои Аҳмади Ҷом ба ҳисоб меравад.

Асар аз муқаддима, оғознома ва 45 боб иборат мебошад. Масоилеро, ки дар 45 боби аср баррасӣ ёфтаанд, метавон дар ду меҳвари асосӣ бозшиносӣ намуд:

1) Ирфони назарӣ: Дар иддае аз аబоби китоб масъалаҳои назарии тасаввуф, аз қабили ақл чист ва оқил кист, маърифат чист ва ориф кист, мурид кист ва иродат чист, талаб чист ва толиб кист, фарқ миёни муъциза ва қаромот чист, ваҷд чист ва воҷид кист ва гайраҳо баҳс гардидаанд. Мусаллам аст, ки ин навъ масъалаҳо ба ирфони назарӣ пайванд мегиранд.

2) Ирфони амалий: Қисме аз бобҳо шомили мабоҳисе мебошанд, ба мисли тавба чист ва тоиб кист, ихлос чист ва муҳлис кист, фарқ миёни ҳирс ва ҳиммат чист, қаноат чист ва қонеъ кист, тақво чист ва муттақӣ кист, шуқр чист ва шокир кист, сабр чист ва собир кист ва гайраҳо мавриди таҳлилу баён қарор гирифтаанд [2, с.15-17].

Қӯтоҳтарин боби асар ин боби севвум ва тӯлонитари онҳо боби чилу севвум мебошад. Дар асари мазкур масъалаҳо асосан аз ду ҷузъ иборат мебошанд. Миқдори ками бобҳо аз як масъала иборатанд. Миқдори масъалаҳоро дар номи бобҳо дида метавонем.

Дар асари “Анису-т-тоибин” Аҳмади Ҷом кӯшида, то матни он сода, равон ва оммағаҳм берун ояд. Аҳмади Ҷом барои тақвияти андешаи хеш аз ашъори суханварони арабу аҷам, зарбулмасалу мақол ва ақволу аҳволи орифон тамассул мечӯяд. Аҳмади Ҷом кӯшидааст, то ин асари ў барои тоибон, баҳусус насли ҷавон, ҳамчун дастурамал хизмат намояд. Бо ин мӯчиб, бо овардани мисолҳои дилангез аз ҳаёти тавбакорон, ба монанди Насуҳо, Фузайл ибни Иёз ва гайра матолибро рангину муассир баён доштааст [2, с.66-81].

Чандин нусҳаи хаттии ин асар дар китобхонаҳои ҷаҳон нигаҳдорӣ мешавад, ки муҳимтарини онҳо аз ин қабил аст: Нусҳаи китобхонаи Анҷумани Осиёи Бангол, воқеъ дар Калкатта, таҳти рақами 1169; нусҳаи китобхонаи “Остони кудси разавӣ” (Машҳад), таҳти рақами 4054; нусҳа дар китобхонаи Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон, таҳти рақами 2781, шаҳри Тошканд; нусҳаи мутааллиқ ба Муҳаммад Аъзами Ҷомии Аҳмадӣ, ки дар Ҳирот ва нусҳаи китобхонаи марказии Донишгоҳи Техрон, таҳти рақами 6443 ва микрофилми он таҳти рақами 3324 қарор дорад [2, с.35-46, 17, с.163; 20, с.107-110].

“Анису-т-тоибин”-и Аҳмади Ҷом аввалан дар Лоҳур чопи сангӣ меёбад. Сипас 20 боби онро Алии Фозил дар чопхонаи Доварпаноҳ, интишороти Бунёди фарҳанги Эрон (Техрон, 1350) ва баъдан матни комили онро тавассути интишороти Тӯс (Техрон, 1368) нашр намудааст [20, с.110; 23, с.32; 24, с.216].

Дар маҷмӯъ, “Анису-т-тоибин”-и Аҳмади Ҷом аз сарҷашмаҳои пурбори адабиёти ирфонӣ мебошад. Шинохти он дар адабиётшиносии тоҷик аҳамияти фаровон дорад.

“Равзату-л-музнибин”. Ин асар аз ҷумлаи осори арзишманди Аҳмади Ҷом мебошад. Номи пурраи китоб “Равзату-л-музнибин ва ҷаннату-л-муштоқин” аст. Бештар ба сурати қӯтоҳтари “Равзату-л-музнибин” ёд мешавад. Аҳмади Ҷом дар муқаддимаи асар номи онро чунин меорад: “Ин китобро “Равзату-л-музнибин ва ҷаннату-л-муштоқин” ном ниҳодем”; “Ин китобро “Равзату-л-музнибин” аз ин ном

ниҳодем” [4, с.6-14]. Дар байни солҳои 520-526/1126-1131 таълиф гардидааст. “Равзату-л-музнибин” аз осори адабиёти ирфонии форсу тоҷик буда, метавонад барои шинохти андешаҳои орифона хидмат намояд. Китоби мазкур ба султон Санҷар (1084-1157) эҳдо гардидааст.

Муаллиф дар муқаддимаи китоб чунин меоварад: “... Акнун Аҳмад ибни Абулҳасани Номиқии Ҷомӣ ин китобро ба илҳоми Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло, бар номи султони олам, ҳалладаллоҳу мулкаҳу, дар моҳи мухаррами санай ӯишрин ва ҳамсумия (520/1126) оғози набиштан кард...” [4, с.5; 23, с.32]. Шоҳ Қосими Анвор ин китобро бисёр сутуда ва дар васфаш абёте низ иншо намудааст:

“Равзат-ул-музнибин”-и Аҳмади Ҷом,
Он наҳанги муҳити баҳрошом.
Осмонест пурмаҳу Парвин,
Бӯстонест тургулу насрин

[15, с.325].

Муҳтавои китобро муаллиф дар қолаби 23 боб рехтааст. Ҳар боб дар навбати худ дорои фасле мебошад. Дар муқаддима чунин зикр менамояд: “Ва ин китобро бар бисту се (23) боб ниҳодем, то агар касе ҳоҳад, ки аз ин аввоб ва фусул бингарад, бар вай осон бошад, биллоҳи-л-авну ва-т-тавфикс” [4, с.11-12].

Шеваи нигориш ва насири китоби “Равзату-л-музнибин”-и Аҳмади Ҷом сода, равон ва хитобии минбарӣ мебошад. Муаллиф кӯшида, то қаломаш мавзун ва рӯҳнавоз берун ояд. Шайх Аҳмади Ҷом дар ин тасниф бо вучуди баёни он бо забони расо ва дур аз овардани гуфтори пешиниён, ба ҷанбаи адабии он аҳамияти хоса додааст.

Дар феҳристҳо ҷаҳор нусҳаи дастнависи “Равзату-л-музнибин”-и Аҳмади Ҷом муаррифӣ шудаанд: Нусҳаи китобхонаи “Мачлиси Шӯрои миллӣ”-и ҶИЭ; нусҳаи маҳфуз дар китобхонаи марказии Донишгоҳи Техрон; нусҳаи китобхонаи Боязиди Истанбул ва нусҳаи китобхонаи Ганҷбахши Исломобод [4, с.98-102; 11, ч.7, с.452; 22, с.111-115].

Матни пурраи ин асар бо муқаддима ва тавзехи Алии Фозил дар як ҷилд дар ҷопхонаи Ҳайдарӣ, интишороти Бунёди фарҳанги Эрон (Техрон, 1355) чоп гардидааст. Бори дигар китоби мазкур бо шарҳу иловаҳо дар Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ (Техрон, 1382) нашр ёфтааст [20, с.114-115; 24, с.216].

Саргосари китоби “Равзату-л-музнибин”-и Аҳмади Ҷом саршор аз нигоштаҳои забони фарҳехи мардуми Ҳурросон ва дурри марвориди замони муаллиф буда, баҳри адабиёти тоҷик ғанҷинаи пурбори адабӣ мебошад.

“Сирочу-с-соирин”. Ин китоб аз ҷумлаи нигоштаҳои насрии Аҳмади Ҷом мебошад. “Сирочу-с-соирин” дар асл аз ҷор ҷилд иборат буда, мутаассифона як ҷилди он дар ҳуҷуми Чингизиён аз байн рафтааст. Муаллиф онро дар 72-солагӣ оғоз намуда, дар 73-солагӣ ба анҷом расонидааст. Мавзӯи асосии китоб ба илоҳиёт, тиб ва нуҷум равона гардидааст. 75 боби асар, ки шомили се ҷилд будааст, то замони яке аз фарзандони авлоди Аҳмади Ҷом-Абулмакорим ибни Алоулмулки Ҷомӣ мавҷуд будааст. Ӯ дар асари “Хуносату-л-мақомот”-и худ (асри XV), ки ба ахвол ва рӯзгори Аҳмади Ҷом баҳшида шудааст, аз мавҷуд будани ин асар дар байни орифон ва дарвешони Ҳиндустон маълумот медиҳад.

Шоистаи ёдоварист, ки Шайх Аҳмади Ҷом дар ин асар, ки шомили ҷор ҷилд аст, ба пайванди адабиёт ва илми кимиё таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Мутаассифона ҷилдҳои ин асари пуразиш дар ҳаводиси таъриҳ аз байн рафтаанд. Танҳо 24 боби асар то замони мо омада расидааст [13, с.44-49; 14, с.102-105; 23, с.32].

Дар китобхонаи “Остони қўдси разавӣ”-и Машҳад (Эрон), ягона нусхаи хаттии ин асари пуарзиши адабӣ мавҷуд мебошад, ки таҳти шумораи 2465 нигаҳдорӣ мешавад. То ҳол намунаи дигаре аз он ба даст наомадааст [11, ч.7, с.474; 20, с.115-117].

Наҳуст Алӣ Фозил мунтаҳаби матни “Сироҷу-с-соирин”-ро дар “Муассисаи чоп ва интишороти Остони Қудси Разавӣ” (Машҳад, 1368) чоп менамояд. Сипас, Ҳасан Насири Ҷомӣ китоби мазкурро дар Пажӯшишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ (Техрон, 1389) бо тасҳеху тавзех рӯи нашр меоварад [14, с.102-105; 23, с.32; 24, с.216].

Китоби “Сироҷу-с-соирин”-ро метавон асари ахлоқӣ-ичтимоӣ донист.

“**Мифтоҳу-н-наҷот**”. Китоби “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз муҳимтарин асари муаллиф буда, дар давраи камолоти илмиву маънавии ў, пас аз синни 80 солагӣ (522/1128) навишта шудааст. Зоро аз муқаддимаи “Мифтоҳу-н-наҷот” бармеояд, ки муаллиф ин китоби худро баъд аз як қатор асарҳои хеш навиштааст [3, с.62; 25, с.335].

Аҳмади Ҷом сабаби таълифи китобро “дар либоси тавба ба бар кардан”-и фарзандаш Начмиддин Абӯбакр ва “таъмини ниёзи соликон” қаламдод намудааст [3, с.63-64].

Дар сарчашмаҳои илмӣ-адабӣ вакте аз Аҳмади Ҷом ёд шавад, зикри “Мифтоҳу-н-наҷот”-и ў низ ба миён меояд, ки зоҳирان аз шуҳрат доштани асари мазкур дар байни дигар осори муаллиф дарак медиҳад.

Китоб дар қолаби муқаддима, ҳафт боб, ду фаслу як ҳикоя ва як вожеа реҳта шудааст. Мавзӯъ ва муҳтавои асосии китоби “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Пири Ҷомро дастуроти амаливу назарии равандагони роҳи тариқат ташкил мекунад. Муаллиф зимни баҳс оид ба чӣ гуна тавба кардани тоибон, қаноат, самоъи дарвешон, сифоти арбоби ҳақиқат, аҳамияти илмомӯй ва маърифат таваҷҷуҳи хоса мабзул дошта, матолибро бо зикри мисолҳои сода ба хонандагон баён намудааст.

Имрӯз дар Туркия (ду нусха), таҳти шумораи 1728 дар китобхонаи Асъад Афандӣ ва таҳти раками 1249 дар Музейи Қуния; дар китобхонаи Донишгоҳи Тубингани Олмон, таҳти шумораи 1716; дар Музейи салтанатии Вен (Утриш), шумораи нусха 1676 ва дар китобхонаи Вазорати иттилоот ва култури Афғонистон (шахри Кобул), умуман панҷ нусхаи хаттии нодир аз китоби пуарзиши “Мифтоҳу-н-наҷот” маҳфуз мебошад. Аз байни ин нусхаҳои нодир нусхаи аз ҳама қадимтарин ин нусхаи дар Музейи салтанатии Вен (Утриш) мавҷудбуда маҳсуб мегардад [3, с.29-37; 11, ч.7, с.929; 20, с.121-123].

“Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз ҷониби Алӣ Фозил бо муқоисаву муқобалаи нусхаҳои панҷгонаи мавҷуди он, ки дар китобхонаҳои дунё нигаҳдорӣ мегарданд, тасҳех ёфта, соли 1347 дар Техрон ба чоп расидааст. Дар маҷмӯъ, “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз ҷумлаи сарчашмаҳои пурбори адабиёти ирфонии форсу тоҷик буда, дар худ фавоиди фаровони адабиро ҷой додааст.

“**Бихору-л-ҳақиқат**”. Аз осори Аҳмади Ҷом, ки то ба имрӯз чоп нагардидааст. Ин асарро Аҳмади Ҷом соли 527/1133 дар як ҷилд ва 18 боб тасниф намудааст. Шайхи Ҷом дар ин китоб ба мавҷӯоте чун басту таҳлили мабоҳис ва андешаҳои суфиёна сару кор гирифтааст. Ў бинобар ҳоҳиши муридон ва ҳозирони маҷлис ин асарро ба мисоли асари дигари хеш “Кунуз-ул-ҳикмат” бо як сабки дилнишин ва омӯзандагони баҳри кулли ҳаводоронаш дар заминаи тарҷума ва тафсири оятҳои Қуръон, бо таваҷҷуҳ ба илми қироат ба қалам овардааст [11, ч.7, с.141; 12, с.115-136; 20, с.126-131; 23, с.32].

Имрӯз дар китобхонаҳои давлатҳои Туркия ва Афғонистон ду нусхаи хаттии нодир аз “Бихору-л-ҳақиқат”-и Аҳмади Ҷом маҳфуз мебошад: Нусхаи Ҳирот,

моликияти Муҳаммад Аъзам ибни Шайх Султон Аҳмади Ҷомии Аҳмадӣ - яке аз боқимондагони авлоди Пири Ҷом ва нусхай Китобхонаи умумии Истанбул, нусха дар китобхонаи мазкур таҳти шумораи 3678 қарор дорад [11, ч.7, с.141; 20, с.126-131].

Асари “Биҳору-л-ҳақиқат”-и Аҳмади Ҷом дорои мавзуоти ирфонӣ ба тарзи гиро ва дилпазир мебошад.

“Кунузу-л-ҳикмат”. “Кунузу-л-ҳикмат” охирин асари Аҳмади Ҷом мебошад. Зоро “Анису-т-тоибин” дар аввали асри XI, “Равзату-л-музнибин” (соли таълиф байни солҳои 1126-1131), “Мифтоҳу-н-наҷот” (соли таълиф 1128), “Биҳору-л-ҳақиқат” (соли таълиф 1133) ва “Рисолаи Самарқандия” (рисолаи фишурда дар посух ба пурсиҳҳо, дар сарчашмаҳои илмӣ-адабӣ соли таълифи он дақиқ наомадааст) таълиф гардидаанд. Муаллиф ин асарро соли 533/1146 дар охирҳои умри хеш навиштааст. Ба эҳтимоли зиёд китоб дар Ҳирот оғоз ва анҷом пазируфтааст, зоро муаллиф дар охири китоб (боби бистум) чунин ёдоварӣ менамояд: “Як сол зиёdat аст, то ман дар ин вилояти Ҳирот омадам ва ҷустуҷӯ мекунам, то ҳеч кас ёбам, ки аз вай ҷизе ёд гирам. Ва агар аз он чӣ мо донему дорем ҷизе ба вай дихам, ҳеч кас наёфтам” [5, с.167].

Доир ба номи китоб ва сабаби таълифи он муаллиф дар муқаддими асар чунин меовараад: “Ин китобро “Кунузу-л-ҳикмат” ном ниҳодем ва дар ин китоб бисёр дурру ҷавохир аст, ҳар ки бартавонад гирифт”.

Муҳтавои асосии китоб ба масъалаҳои заминавии ирфон алоқаманд мебошанд. Аҳмади Ҷом муҳтавои асарро дар 20 боб ва 14 фасл рехтааст. Аз ин төъдод ниме ба тафсири ирфонии оёт (аз боби дуввум то боби ёздаҳум) ва ними дигар (боби аввал ва аз боби дувоздаҳ то боби бистум) ба андешаҳои ирфонии ўбахшида шудааст. Нуктаи дигари қобили зикр дар бораи соҳтори таркибии китоб ҳатми бобҳои он мебошад. Баъзе бобҳо бо ҷумлаҳои дуойӣ, ки бештар аз инкисору фурӯтани сухан мегӯянд, ҳатм мешавад. Ин навъ ҳусусият дар дигар осори Пири Ҷом камтар ба назар мерасад. Ҳусусияти дигари насри ин китобро метавон дар корбурди шеъру зарбулмаслу мақол ва андарзҳои адабони пешина донист.

Маҷмӯан, “Кунузу-л-ҳикмат” аз сарчашмаҳои адабиёти ирfonӣ мебошад. Услуби нигориш дар саросари китоб ҳифз гардидааст [5, с.93-123].

Чандин нусхай ҳаттии ин асар дар китобхонаҳои ҷаҳон нигаҳдорӣ мешавад, ки муҳимтарини онҳо аз ин қабиланд: Нусхай ҳаттии Турбати Ҷом; нусхай ҳаттие, ки ба Муҳаммад Аъзами Ҷомии Аҳмадӣ, сокини шаҳри Ҳироти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мутааллик мебошад; нусхай китобхонаи Донишгоҳи Тубинган, воқеъ дар Олмон, ки таҳти шумораи 1716 нигаҳдорӣ мешавад [5, с.53-57; 11, ч.7, с.779; 20, с.123-126].

Китоби ирфонии “Кунузу-л-ҳикмат”-и Аҳмади Ҷомро Алии Фозил бо муқобалай нусхаҳо тавассути нашриёти Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ (Техрон, 1387) нашр намудааст.

“Рисолаи Самарқандия”. Рисолаи муҳтасаре аст. Рисола дорои номаҳои Шайх Аҳмади Ҷом дар посух ба суолҳои муридон, ёрон, эътиқодмандон ва мардумон мебошад. Аз он рӯ, ки қисми зиёди пурсиҳҳо аз мардуми Самарқанд ва атрофи он мебошад, рисола бо унвони “Самарқандия” машҳур гардидааст. Инчунин, дар байни номаҳои ҷавобӣ, номае ҳаст, ки он дар посух ба пурсиши султон Санҷар навишта шудааст. Рисолаи мазкур дар таҳқиқи сайри таърихии номанависӣ дар адабиёти тоҷик арзиши хоса дорад [23, с.32; 24, с.216].

Дар китобхонаҳои ҷаҳон ду нусхай ҳаттӣ аз ин рисола нигаҳдорӣ мешавад: Нусхай китобхонаи “Ноғизпошшо”-и Туркия, таҳти рақами 399 ва нусхай

Китобхонаи марказии Донишгоҳи Техрон, зери шумораи Оғ.оct.3752, 3753 қарор дорад [20, с.107].

Бахше аз қисматҳои ин рисоларо Ҳашматуллоҳи Муайяд дар замимаи “Мақомоти Жандапил” (Интишороти илмӣ-фарҳангӣ, Техрон, 1384) тасҳех ва чоп намудааст. Муҳаққиқ дар ин китоб зимни замимаи чор таҳти унвони “Рисолаи Самарқандия”-и Шайх Аҳмади Ҷом, шаш номаи посухии муаллифи рисоларо овардааст [7, с.331-347].

Хулюсаи омӯзиш ва ошной бо мероси насрин Аҳмади Ҷом моро ба ин назар мерасонад:

а) Аҳмади Ҷом аз ҷумлаи он суханварони форсигӯст, ки бо таълифи осори мансур низ ба ташаккули адабиёт хизмат намудааст;

б) Аз Аҳмади Ҷом бештар аз даҳ адад осори насрӣ ба мерос монда, ки омӯзиши он аз аҳамият бархурдор аст;

в) Нусхаҳои хаттии осори насрин Аҳмади Ҷом, ки дар китобхонаҳои кишварҳои мухталиф нигоҳдорӣ мешаванд, баёнгари истиқболи онҳо аз ҷониби чомеаи илмиву адабӣ дар тӯли таъриҳ мебошад;

г) Ҳанӯз осори насрин Аҳмади Ҷом ба таври комил ва шоиста тасҳех ва нашр наёфтаанд;

ғ) Дар Тоҷикистон то ҳол ягон осори насрин Аҳмади Ҷом таҳия ва чоп нагардиддааст. Интишор ва ба муомилоти илмӣ қашидани онҳо ба рушди бештари адабиётшиносии тоҷик мусоидат хоҳад кард.

Пайнавишт:

1. Али, Муҳаммад Ҳасан. *Миръот-ул-булдон / Мусаҳҳеҳон: Абдулҳусайн Навоӣ ва Ҳошим Муҳаддис.* -Ч.4. –Техрон: Донишгоҳи Техрон, 1367. - С. 1992-1995.
2. Аҳмади Ҷом. *Анису-т-тоибин / Тасҳеҳи Алии Фозил.* –Техрон: Интишороти бунёди фарҳанги Эрон, 1350. - 478 с.
3. Аҳмади Ҷом. *Мифтоҳу-н-наҷот / Тасҳеҳи Алии Фозил.* –Техрон: Интишороти бунёди фарҳанги Эрон, 1347. - 382 с.
4. Аҳмади Ҷом. *Равзату-л-музнибин ва ҷаннату-л-муштоқин.* /Тасҳеҳи Алии Фозил. – Техрон: Интишороти бунёди фарҳанги Эрон, 1355. - 590 с.
5. Аҳмади Ҷом. *Кунузу-л-ҳикмат / Тасҳеҳи Али Фозил.* –Техрон: Пажӯҳшишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ, 1387. - 310 с.
6. Аҳмади Ҷом. *Жандапил (Гулчин аз девон)* / Ҳозиркунандай чоп: Ромиз Собир. – Душанбе: Адиб, 2007. - 120 с.
7. Газнавӣ, Садидуддин Муҳаммад. *Мақомоти Жандапил / Тасҳеҳи Ҳашматуллоҳи Муайяд.* –Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва адабӣ, 1384. - 424 с.
8. Каюмов А.П. Каталог фонда института рукописей / Институт рукописей им.Х.С.Сулейманова АН УзССР. -Т.2. –Ташкент, 1988, - 393 с.
9. Мирзозода, Ҳолиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII). -Қ.1. –Душанбе: Маориф, 1989. - 418 с.
10. Мирзоев А.М., Бертелс Е.Э. Феҳристи дастхатҳои шарқии Академиии фанҳои РСС Тоҷикистон. -Ч.5. –Душанбе, 1974. - С. 380.
11. Мунзавӣ, Аҳмад. *Феҳриствораи китобҳои форсӣ (Иборат аз 10 ҷилд).* -Ч.7. – Техрон: Маркази доиратулмаорифи бузурги исломӣ, 1382. -793 с.

-
12. Мутлақ, Ядуллоҳи Баҳмани. Таҳлили афкор ва муарриғии осори Шайх Аҳмади Ҷом / Фаслномаи таҳассусии сабқшиносии назм ва насири форсӣ, илмӣ-пажӯҳшиӣ. Шумораи 3, 1390. - С. 115-136
 13. Розӣ, Амин Аҳмад. Ҳафт иқлим. -Ч.2. -Техрон (бидуни соли нашр). - С. 177.
 14. Сақоӣ, Нидо. Дар бораи китоби Сироҷу-с-соирин / Гузорииши мерос. Шумораи 46, 1390. - С.102-105
 15. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкирату-и-шуваро / Таҳияи Мухлиса Нуруллоева. -Хуҷанд: Ношир, 2015. - 544 с.
 16. Самъонӣ, Абдулкарим. ал-Ансаб -Ч.2. -Бейрут, 1988. - 533 с
 17. Семенов, А.А. Собрание восточных рукописей АН УзССР (В 11 томах). -Т.3. -Ташкент, 1951-1987. - 553 с.
 18. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (Иборат аз 2 ҷилд). -Ч.2. -Душанбе: Пажӯҳшигоҳи забон ва адабиёт ба номи Рӯдакӣ, 2008. - С. 496.
 19. Фозил, Алӣ. Сайре дар осори Аҳмади Ҷом (Жандапил) / Кайҳони фарҳангӣ. Шумораи 52, 1367. - С. 44-49
 20. Фозил, Алӣ. Корномаи Аҳмади Ҷоми Номиқӣ (Пажӯҳши ва таҳқиқ). -Техрон, 1383. - 511 с.
 21. Халифа, Ҳочӣ. Кашифу-з-зунун ъан асоми-л-кутуби ва-л-фуунун -Ч.1. -Истанбул, 1951. - С.197.
 22. Ҳонбобо, Мошиор. Феҳрасти китобҳои чопии форсӣ. -Ч.1. - С. 540, 1481, 1732, 1833; Ч.2. - С. 2280, 2538; Ч.3. - С. 3913; Ч.4. - С. 4854, 4875, 4876; Ч.5. - С. 5404. -Техрон, 1350
 23. Шамс, Муҳаммадҷаввуд. Аҳмади Ҷом / Доиратулмаорифи бузурги исломӣ. -Ч.1. -Техрон, 1375. - С. 30 - 33.
 24. Шамс, Муҳаммадҷаввуд. Аҳмади Ҷом / Донишномаи адаби форсӣ. -Ч.1, верости 2. -Техрон: Созмони чоп ва интишороти Вазорати фарҳанг ва ириоди исломӣ, 1380. - С. 214-217.
 25. Энциклопедияи советии тоҷик. -Ч.1. -Душанбе: Нашириёти Комитети давлатии совети вазирони РСС Тоҷикистон оид ба корҳои нашириёт, полиграфия ва савдои китоб, 1978. - С.335.

Reference Literature:

1. Ali, Muhammad Hasan. *Mir'ot-ul-buldon* (The Mirror of Countries) / under the editorship of Abdulhusayn Navoi, Hoshim Muhaddis. – V.4. – Tehran: Tehran University, 1367hijra. – P. 1992 – 1995.
2. Ahmadi Jom. *Anisu-t-toibin* / under the editorship of Alii Fozil. – Tehran: Publishing-house of foundation of Iranian culture, 1350hijra. – 478 pp.
3. Ahmadi Jom. *Miftohu-n-najot* / under the editorship of Alii Fozil. – Tehran: Publishing-house of foundation of Iranian culture, 137hijra. – 382 pp.
4. Ahmadi Jom. *Ravzatu-l-muznabin va jannatu-l-mushtoqin* / under the editorship of Ali Fozil. – Tehran: Publishing-house of foundation of Iranian culture, 1355hijra. – 590 pp.
5. Ahmadi Jom. *Kunuzu-l-hikmat* / under the editorship of Ali Fozil. – Tehran: The Scientific Centre of Humanity and Cultural Reading, 1387hijra. – 310 pp.
6. Ahmadi Jom. *Zhandapil* (Out of Divan) / prepared by Romiz Sobir. – Dushanbe: Man-of-Letters, 2007. – 120 pp.

7. Ghaznavi, Sadiduddin Muhammad. *The Place of Zhandapil / under the editorship of Hashatulloh Muayad.* – Tehran: A Company of scientific-literary Edition, 1384hijra. – 424 pp.
8. Kayumov A.P. *A Catalogue of Fund of the Institute of Handwriting / The Institute of Handwriting named after Kh.S. Suleymanov under the Uz SSR AS.* – V.2. – Tashkent, 1988. – 393 pp.
9. Mirzozoda, Kholiq. *The History of Tajik Literature (referring to the XI-th – the XII-th centuries).* – P.1. – Dushanbe: Enlightenment, 1989. – 418 pp.
10. Mirzoev A.M., Bertels E.Yu. *A Catalogue of Oriental Manuscripts under the Tajik SSR AS.* – V.5. – Dushanbe, 1974. – pp. 380.
11. Munzavi, Ahmad. *A Catalogue of Persian Books (in ten volumes).* – V.7. – Tehran: The Centre of Great Islamic Encyclopedia, 1382hijra. – 793 pp.
12. Mutlaq, Yadullohi Bahmani. *Some Considerations Beset with Sheykh Ahmadi Jom's Thoughts and Introduction / Quarterly edition of specific stylistics of Persian Prose and Verse, scientific-research.* Issue 3. 1390. – pp. 115 – 136.
13. Rozi, amin Ahmad. *Seven Climates.* – V.2. – Tehran (without the year of edition). – pp. 177.
14. Sakoi, Nido. *About Siroju-s-soirin's Book / Report of Heritage.* Issue 46, 1390hijra. – pp. 102 – 105.
15. Samarqandi, Davlatshoh. *Anthology of Poets / preparation of Mukhlisa Nurulloeva.* – Khujand: Publisher, 2015. – 544 pp.
16. Sam`oni, Abdulkarim. *Al-Ansob.* – V.2. – Beirut, 1988. – 533 pp.
17. Semyonov, A.A. *Collection of Oriental Manuscripts under the UzSSR AS (in eleven volumes).* – V.3. – Tashkent, 1951-1987. – 553 pp.
18. *Interpretation Dictionary of the Tajik Language.* (in two volumes). – V.2. – Dushanbe: Research Centre of Language and Literature named after Rudaki, 2008. – pp. 496.
19. Fozil, Ali. *An Essay to Ahmadi Jom's Creations (Zhandapil) / Cultural Space.* – Issue 52, 1367. – pp. 44 – 49.
20. Fozil, Ali. *Ahmadi Jomi Nomiki's Researches (exploration and research).* – Tehran, 1383. – 511 pp.
21. khalifa, Hoji. *Kashfu-z-zunun an asomi-l-kutubi va-l-funun.* – V.1. – Istanbul, 1951. – 511 pp.
22. Khonbobo, Moushor. *The Catalogue of Persian Books.* – V.1. – pp. 540, 1481, 1732, 1833; - V.2. – pp. 2280, 2538; - V.3. – pp. 3913; - V.4. – pp. 485, 4875, 4876; - V.5. – pp. 5404. – Tehran, 1350hijra.
23. Shams, Muhammadjavvod. *Ahmadi Jom / Great Islamic Encyclopedia.* – V.1. – Tehran, 1375hijra. – pp. 30 – 33.
24. Shams, Muhammadjavvod. *Ahmadi Jom / Persian Literary Encyclopedia.* – V.1., - Tehran: Publishing-House of the Ministry of Culture and Islamic Development, 1380hijra. – pp. 214 – 217.
25. Tajik Soviet Encyclopaedia. – V.1. – Dushanbe: The Central Scientific editorial board of the Tajik USSR in regard to publication, polygraph affairs and purchasing book, 1978. – pp. 335.